

## Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

### ҚАРОР

Дар бораи муқаррар намудани имтиёзҳо ба омӯзгорони ҷавон

Мутобиқи моддаи 41 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи маориф" бо мақсади тақвияти ҳифзи иҷтимоии мутахассисони ҷавони соҳаи маориф ва ҷалби онҳо ба фаъолияти омӯзгорх Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Барои се соли аввали фаъолияти омӯзгорони ҷавоне, ки дорои таҳсилоти олии касбии омӯзгорх ҳастанд ва дар намудҳои гуногуни мактабҳои таҳсилоти умумӣ кор мекунанд, аз 1 январи соли 2007 имтиёзҳои зерин муайян карда шаванд:

- бенавбат ҷудо кардани қитъаи замини барои сохтмони хонаи истиқоматх;
- дар ноҳияҳои кӯҳистон вобаста ба имконияти ноҳияҳо ҷудо кардани қитъаи замин барои бочдорх ва ползкорх;
- додани қарзҳои имтиёзноқ барои хариди ҷорвои калони шохдори ширдеҳ ё бунёди 20 оилаи занбӯри асал.

2. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатх дар якҷоягх бо Кумитаи давлатии заминсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҷудо намудани қитъаи заминро мувофиқи имтиёзҳои муқаррарнамудаи банди 1 ин қарор ҳал намоянд.

3. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягх бо Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонки давлатии "Амонатбанк" тартиби додани қарзҳои имтиёзноқро тибқи банди 1 ин қарор таҳия ва тасдиқ намоянд.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 майи соли 2006 № 197

ш. Душанбе

Э. Раҳмонов

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# Правительства Республики Таджикистан

Об установлении льгот для молодых учителей

В соответствии со [статьёй 41](#) Закона Республики Таджикистан "Об образовании" с целью повышения социальной защиты молодых специалистов системы образования и привлечения их к педагогической деятельности Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Установить с 1 января 2007 года в течение первых трёх лет трудовой деятельности для молодых учителей имеющих высшее педагогическое образование и работающих в различных типах общеобразовательных школах следующие льготы:

- во внеочередном порядке выделение земельных участков для строительства жилья;
- при возможности районов выделение в горных районах земельных участков для садоводства и огородничества;
- предоставление льготных кредитов для приобретения дойного крупнорогатого скота или разведения 20 семей пчёл.

2. Местным исполнительным органам государственной власти совместно с Государственным комитетом по землеустройству Республики Таджикистан решить вопрос о выделении участков земли в соответствии установленных льгот пункта 1 настоящего постановления.

3. Министерству финансов Республики Таджикистан совместно с Национальным банком Таджикистана и Государственным банком "Амонатбанк" разработать и утвердить порядок предоставления льготных кредитов в соответствии установленных льгот пункта 1 настоящего постановления.

Председатель

Правительства Республики Таджикистан

Э. Рахмонов

г. Душанбе

от 3 мая 2006 года №197